



ДАЪВАТНОМАИ ИМТИҲОН



Даъватнома ҳуҷҷатест, ки барои ба маркази имтиҳонӣ даромадани довталаб ҳамчун иҷозатнома хизмат мекунад (нигаред ба расмҳои 21-31-ум).

Даъватнома шахсан ба довталаб ва ё наздикони ӯ бо пешниҳоди варақои бақайдгирӣ ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият аз ҷониби онҳо ба воситаи бахшҳои минтақавии Марказ, раёсат ва шубҳаҳои маорифи вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва муассисаҳои таълимӣ дастрас мегардад. Нусхаи электронии даъватномаи довталаб дар кабинети инфиродиаши низ ҷойгир карда шуда, дар ин бора ба довталаб паёмаки телефонӣ (SMS) фиристода мешавад. Матни паём ба чунин маънӣ хоҳад буд: “Нусхаи электронии даъватномаатон дар кабинети инфиродиатон барои Шумо дастрас аст”.

Дар ҳолати дастрас нагардидани даъватнома ба довталаб ва ё онро гум кардани ӯ нусхаи электронии даъватномаашро (баъди нашри он дар кабинети инфиродӣ) довталаб барои худ метавонад сабт ва ҷоп кунад ё бевосита ба Марказ, ё яке аз бахшҳои минтақавии он муроҷиат намояд. Довталабоне, ки синнашон ба 16 расидааст, барои ворид гаштан ба маркази имтиҳонӣ бо худ бояд даъватнома, шиносномаи миллий ё маълумотнома бо муҳру сурат аз ШВҚД ва шахсони то 16-сола шаҳодатномаи таваллуд ва маълумотнома бо муҳру сурат аз ҷойи зист дошта бошанд.

Довталаб ба маркази имтиҳонӣ дар рӯзи муқарраршуда бояд бо даъватнома, шиноснома ё ҳуҷҷати дигари тасдиқкунандаи шахсияташ бо муҳр ва сурат (барои хатмкунандагони синфи 9-ум – шаҳодатномаи таваллуд ва маълумотнома бо муҳр ва сурат аз ҷойи зист) 1 соату 30 дақиқа пеш аз оғози имтиҳон ҳозир шавад.

Маркази миллии тестии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ИМТИҲОНҲОИ МАРКАЗОНИДАИ ДОХИЛШАВӢ – 2020

ДАЪВАТНОМАИ № <XXXXXXX>

Рақами назоратӣ: <XXXXXXXXXXXX>

<Н а с а б>
<Н о м>
<Н о м и п а д а р>

Расм
(3 x 4 см)

Рақами ҳуҷҷат

Рақами телефон: <+992-XX-XXX-XX-XX>

Расми 21. Пеши даъватнома

ҶАДВАЛИ БАҶҲУЗОРИИ ИМТИҲОНҲО <Рақами даъватнома>

Имтиҳон	Мақом	Замон	Қайд
Қисми А	<Маркази имтиҳон> (нишонии пура)	<Сана> <соат>	

Ёддошт: ҳозир шудан ба макони имтиҳонсупорӣ 1 соату 30 дақиқа пеш аз оғози имтиҳонҳо ва бо худ доштани шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бо сурат, даъватнома ва ду ручкаи одии рангаи сиёҳро фаромӯши накунед!

Расми 22. Паси даъватнома
(барои имтиҳони қисми А)

ҶАДВАЛИ БАҶҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО			
<Рақами даъватнома>			
Имтиҳон	Мақон	Замон	Қайд
Қисми В	<Муассисаи таълими> (нишонии пурра)	<Сана>, <соат>	
Қисми А	<Маркази имтиҳон> (нишонии пурра)	<Сана>, <соат>	

Ёддошт: ҳозир шудан ба мақони имтиҳонсупорӣ 1 соату 30 дақиқа неш аз оғози имтиҳонҳо ва бо худ доштани шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бо сурат, даъватнома ва ду ручкаи одии рангаи сиёхро фаромӯши накунед!

Расми 23. Паси даъватнома
(барои имтиҳонҳои қисмҳои А ва В)

ҶАДВАЛИ БАҶҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО			
<Рақами даъватнома>			
Имтиҳон	Мақон	Замон	Қайд
Қисми Г.1	Филлиали ДДМ ба номи М. В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе (шаҳри Душанбе, кӯчаи Бохтар, 35/1)	<Сана>, <соат>	
Қисми А	<Маркази имтиҳон> (нишонии пурра)	<Сана>, <соат>	

Ёддошт: ҳозир шудан ба мақони имтиҳонсупорӣ 1 соату 30 дақиқа неш аз оғози имтиҳонҳо ва бо худ доштани шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бо сурат, даъватнома ва ду ручкаи одии рангаи сиёхро фаромӯши накунед!

Расми 24. Паси даъватнома
(барои имтиҳонҳои қисмҳои А ва Г.1)

ҶАДВАЛИ БАҶҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО			
<Рақами даъватнома>			
Имтиҳон	Мақон	Замон	Қайд
Қисми Г.2	Донишгоҳи Осиеӣ Марказӣ (шаҳри Хоруғ, кӯчаи К. Имлатишоев, 155)	<Сана>, <соат>	
Қисми А	<Маркази имтиҳон> (нишонии пурра)	<Сана>, <соат>	

Ёддошт: ҳозир шудан ба мақони имтиҳонсупорӣ 1 соату 30 дақиқа неш аз оғози имтиҳонҳо ва бо худ доштани шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бо сурат, даъватнома ва ду ручкаи одии рангаи сиёхро фаромӯши накунед!

Расми 25. Паси даъватнома
(барои имтиҳонҳои қисмҳои А ва Г.2)

ҶАДВАЛИ БАҶҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО			
<Рақами даъватнома>			
Имтиҳон	Мақон	Замон	Қайд
Қисми Г.1	Филлиали ДДМ ба номи М. В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе (шаҳри Душанбе, кӯчаи Бохтар, 35/1)	<Сана>, <соат>	
Қисми Г.2	Донишгоҳи Осиеӣ Марказӣ (шаҳри Хоруғ, кӯчаи К. Имлатишоев, 155)	<Сана>, <соат>	
Қисми А	<Маркази имтиҳон> (нишонии пурра)	<Сана>, <соат>	

Ёддошт: ҳозир шудан ба мақони имтиҳонсупорӣ 1 соату 30 дақиқа неш аз оғози имтиҳонҳо ва бо худ доштани шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бо сурат, даъватнома ва ду ручкаи одии рангаи сиёхро фаромӯши накунед!

Расми 26. Паси даъватнома
(барои имтиҳонҳои қисмҳои А, Г.1 ва Г.2)

ҶАДВАЛИ БАҶҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО			
<Рақами даъватнома>			
Имтиҳон	Мақон	Замон	Қайд
Қисми В	<Муассисаи таълими> (нишонии пурра)	<Сана>, <соат>	
Қисми Г.1	Филлиали ДДМ ба номи М. В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе (шаҳри Душанбе, кӯчаи Бохтар, 35/1)	<Сана>, <соат>	
Қисми А	<Маркази имтиҳон> (нишонии пурра)	<Сана>, <соат>	

Ёддошт: ҳозир шудан ба мақони имтиҳонсупорӣ 1 соату 30 дақиқа неш аз оғози имтиҳонҳо ва бо худ доштани шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бо сурат, даъватнома ва ду ручкаи одии рангаи сиёхро фаромӯши накунед!

Расми 27. Паси даъватнома
(барои имтиҳонҳои қисмҳои А, В ва Г.1)

ҶАДВАЛИ БАҶҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО			
<Рақами даъватнома>			
Имтиҳон	Мақон	Замон	Қайд
Қисми В	<Муассисаи таълими> (нишонии пурра)	<Сана>, <соат>	
Қисми Г.2	Донишгоҳи Осиеӣ Марказӣ (шаҳри Хоруғ, кӯчаи К. Имлатишоев, 155)	<Сана>, <соат>	
Қисми А	<Маркази имтиҳон> (нишонии пурра)	<Сана>, <соат>	

Ёддошт: ҳозир шудан ба мақони имтиҳонсупорӣ 1 соату 30 дақиқа неш аз оғози имтиҳонҳо ва бо худ доштани шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бо сурат, даъватнома ва ду ручкаи одии рангаи сиёхро фаромӯши накунед!

Расми 28. Паси даъватнома
(барои имтиҳонҳои қисмҳои А, В ва Г.2)

ҶАДВАЛИ БАҶҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО		<Рақами даъватнома>	
Имтиҳон	Мақон	Замон	Қайд
Қисми В	<Муассисаи таълимӣ> (нишонии пура)	<Сана> <соат>	
Қисми Г.1	Филиали ДДМ ба номи М. В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе (шаҳри Душанбе, кӯчаи Бохтар, 35/1)	<Сана> <соат>	
Қисми Г.2	Донишгоҳи Осӣи Марказӣ (шаҳри Хоруг, кӯчаи К. Имлатшиев, 155)	<Сана> <соат>	
Қисми А	<Маркази имтиҳон> (нишонии пура)	<Сана> <соат>	

Ёддошт: ҳозир шудан ба мақони имтиҳонсупорӣ 1 соату 30 дақиқа пеш аз оғози имтиҳонҳо ва бо худ доштани шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бо сурат, даъватнома ва ду ручкаи одии рангаи сиеҳро фаромӯш накунед!

Расми 29. Паси даъватнома
(барои имтиҳонҳои қисмҳои А, В, Г.1 ва Г.2)

ҶАДВАЛИ БАҶҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО		<Рақами даъватнома>	
Имтиҳон	Мақон	Замон	Қайд
Қисми Б	<Маркази имтиҳон> (нишонии пура)	<Сана> <соат>	

Ёддошт: ҳозир шудан ба мақони имтиҳонсупорӣ 1 соату 30 дақиқа пеш аз оғози имтиҳонҳо ва бо худ доштани шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бо сурат, даъватнома ва ду ручкаи одии рангаи сиеҳро фаромӯш накунед!

Расми 30. Паси даъватнома
(барои имтиҳони қисми Б)

ҶАДВАЛИ БАҶҶУЗОРИИ ИМТИҶОНҲО		<Рақами даъватнома>	
Имтиҳон	Мақон	Замон	Қайд
Қисми В	<Муассисаи таълимӣ> (нишонии пура)	<Сана> <соат>	
Қисми Б	<Маркази имтиҳон> (нишонии пура)	<Сана> <соат>	

Ёддошт: ҳозир шудан ба мақони имтиҳонсупорӣ 1 соату 30 дақиқа пеш аз оғози имтиҳонҳо ва бо худ доштани шиноснома ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бо сурат, даъватнома ва ду ручкаи одии рангаи сиеҳро фаромӯш накунед!

Расми 31. Паси даъватнома
(барои имтиҳонҳои қисмҳои Б ва В)

! Агар довталаб забони имтиҳонсупориро тоҷикӣ интиҳоб карда бошад, даъватномаи ӯ ба забони тоҷикӣ ва баръакс, забони имтиҳонсупориро русӣ интиҳоб карда бошад, даъватномаи ӯ ба забони русӣ навишта хоҳад шуд.